

**Т.Н.Зиёев**

**ТАЪРИХИ УМУМИЙ  
ТАЪРИХИ МУОСИРИ ҶАҲОН  
(солҳои 1945-1970)**

**китоби дарсӣ барои синфи 10**

*Дар зери таҳрири доктори илми таърих,  
профессор Ш.Имомов*

**Мушовараи Вазорати маорифи  
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷоп тавсия кардааст**

**Душанбе  
«Душанбе-Принт»  
2016**

**ББК 74.26Я72  
М80**

Зиёев Т.Н. ТАЪРИХИ УМУМЙ: ТАЪРИХИ МУОСИРИ  
ЧАҲОН. Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми макотиби таҳсилоти  
умумӣ. -- Душанбе: «Душанбе-принт», 2016.

Хонандай азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳрабар шавед  
ва эҳтиёт намоед. Кӯшиш намоед, ки соли хониши оянда ҳам ин  
китоб бо намуди аслиаш дастраси додару хоҳарчаҳоятон гардад  
ва ба онҳо ҳам хизмат кунад.

Чадвали истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Авали соли хониш	Охири соли хониш
1					
2					
3					
4					
5					

**ББК 74.26Я72  
ISBN 9965-05-032-5**

М **4306020600-114** Инф. Письмо-99      © «Собириён», 2005.  
**418(05)-2000**

## МУҚАДДИМА

Шумо, хонандагони гиромй, дар тўли солҳои қаблӣ таърихи умумиро омӯхтед. Ба ин васила аз зиндагии одамон дар марҳалаҳои гуногуни таърихи гузашта хуб боҳабар шудед. Аз фаъолияти меҳнатӣ ва тарзи зиндагии одамон иттилоъи зарурӣ ҳосил кардед. Фаҳмидед, ки инсоният кай ба вучуд омада, марҳалаҳои ташаккули худро чӣ тавр тай намудааст. Ин донишҳо ба шумо имконият дод бифаҳмад, ки симон асосӣ ва бунёдкори ягонаи таърихи инсон мебошад. Ҳамаи тарафи риштаҳои ҳаёти чомеа аз инсон сарчашма мегиранд. Махҳоз тавассути меҳнати бунёдкорона ва аклу заковати инсон арзишҳои моддӣ ва фарҳангии ҷаҳони имрӯза оғарида шудаанд.

Дар синфи 9-ум Шумо аллакай давраи аввали таърихи муосири ҷаҳонро омӯхтед. Дар маркази дикқати ин давра масъалаҳои марбут ба таърихи баъди Ҷанги якуми ҷаҳонӣ ва вазъи тезу тунди муносибатҳои байналхалқии баъдичангӣ инъикос гардидаанд, ки дар ниҳояти кор ба сарзани Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ сабаб шуданд. Аз ин давра натанҳо дар бораи пешравӣ ва муваффақиятҳои инсон, инҷунин дар бораи мушкилоти зиндагии ўҳам маълумот ҳосил намудед. Мутаассифона, инсон на ҳамаи вақт қодир аст, ки мушкилоти худро бе талафоти ҷонию моддӣ бартараф намояд. Аз ҳамин сабаб, Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба сари инсоният бадбаҳтиҳои мудҳиштарин овард. Ин ҷанг тақдирӣ тамоми башарият ва тамаддунни инсониро ба зери хатар гузошт.

Инак, Шумо ба омӯзиши давраи дуюми таърихи муосири ҷаҳон шурӯъ мекунед. Ин марҳала аз давраи ба анҷом расидани Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ то имрӯзро дар бар мегирад. Аз рӯи ҳусусиятҳояш мо ин даварро ба ду марҳалаи алоҳидаи бо ҳам робитаи зичдошта тақсим намудем. Дар синфи 10 марҳалаи аз соли 1945 то соли 1970 ва дар синфи II марҳалаи аз соли 1970 то соли 2005 омӯхта мешавад.

Давраи дуюми таърихи муосири ҷаҳон ҳусусиятҳои ҳоси худро дорад. Аз ин китоби дарсӣ Шумо ҳоҳед фаҳмид, ки оё ҷомеаи ҷаҳонӣ аз оқибатҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ сабаб бардоштааст? Оё вай бар зидди сар задани ҷанги нави ҷаҳонӣ ҷореа андешидааст? Оё муносибат дар байни миллату давлатҳои гуногуни ҷаҳони муосир ба сӯи беҳбудию вахдат, ҳусни тафоҳуму бунёдкории осоишта пеш рафтааст? Дар ин ва ё он мамлакати вазъи иҷтимоии мардум дар қадом ҳолат қарордорад? Ҳоҳед фаҳмид, ки ин ва ё он давлат ва ё режими сиёсӣ барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа чӣ корҳоро ба ҷо овардааст. Инсон ва шаҳс дар ҷомеа ба қадом мақому мартаба сазовор гардонида шудааст?

Барои самаранок омӯхта тавонистани таърихи муосири ҷаҳон мавзӯъҳо дар китоби тарзе таҳия ва оро дода шудаанд, ки ба Шумо дастрас бошанд. Ҳангоми омӯхтани мавзӯъҳо аз матни муаллифону сарчашмаҳои таъриҳ, саволу супоришиҳои суратҳо ва ҳоказо самаранок истифода бурда, маърифати таъриҳӣ ва ҷаҳонбинии худро ташаккул медиҳед.

Мо, муаллифони китоби дарсӣ, ҳоҳони онем, ки дар ҷаҳони омӯзиши таъриҳ Шумо озодандеш ва кунҷков бошед. Маводи таълимро аз назари танқид омӯхта, аз он барои худ хулоса бароред. Дар ин роҳ ба Шумо барор ва самара мекоҳем.

## БОБИ I. ТАҒИЙРОТ ДАР ҖАҲОН

### ШI.ТАВЛИДИ НИЗОМИ НАВИ ҖАҲОНӢ

**ДАР МУНОСИБАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӢ.** Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ба ахли башар ҳаробӣ ва талафоти бузурги моддию ҷонӣ оварда, муносибат-ҳои давлатҳои бу-зургро ба масъалаи ҷанг ва сулҳ ба кулӣ тағиyr дод. Онҳо хуб дарк карданд, ки дар муносибатҳои бай-налхалқӣ бояд низо-ми ҳамкорӣ, баро-барҳуқӯйӣ, эҳтироми соҳибихтиёрии соҳибистиклолии дав-латҳо, эътирофи ман-фиятҳои миллӣ ва риояи ҳукуқҳои ин-сон ҳукмрон бошад. Давлатҳои ҷаҳон ва нерӯҳои сиёсии миллии онҳо минбаъд бояд аз усулҳои вахшиёнаи ҳалли масъалаҳои байналхалқӣ даст қашида, онҳоро бо таври осоиштаю мусолиҳатомез ва дар сари мизи музокирот ҳаллу фасл намоянд.



Расми 1. Мурофиаи суди Нюрнберг.

усулҳои вахшиёнаи ҳалли масъалаҳои байналхалқӣ даст қашида, онҳоро бо таври осоиштаю мусолиҳатомез ва дар сари мизи музокирот ҳаллу фасл намоянд.

Замина барои ба вучуд омадани низоми нав дар муносибатҳои байналхалқӣ ҳанӯз дар рафти Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гузошта шуд. Солҳои 1941-1942 намояндағони Иттиҳоди давлатҳои зиддиғашистӣ борҳо ҷамъ омада, роҳҳои ҳалли масъалаҳои гуногуни доҳили иттиҳод ва умумиҷаҳониро ҳамоҳанг мекарданд. Аз ин ҷиҳат воҳӯриҳои роҳбарони давлатҳои бузурги Иттиҳоди зиддиғашистӣ маҳсусан дорои аҳамияти қалон буданд. Чунин воҳӯриҳо соли 1943 дар Техрон ва соли 1945 дар Қрим ва Потсдам баргузор гардиданд. Роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Британияи Кабир низоми нави муносибатҳои байналхалқиро ба вучуд оварда, онро ташаккул медоданд. Сталин, Рузвелт ва Черчилл маҳз дар ин конфронсҳо ба ҳулоса омаданд, ки барои ба роҳи мутамаддин даровардани муносибатҳои байналхалқӣ созмони бонуфузи умумиҷаҳонӣ лозим аст.




Расми 2. У Черчилл, Г. Трумэн ва

И. Сталин, ки бъяди конфронси байналхалқии Потсдам дар ду тарафи сангари бо ҳам душман қарор гирифтанд.



Расми 3. Қароргоҳи Созмони Милали Муттахид дар шаҳри Ниу Ёрки ИМА.





- 1.Оё пеш аз Чанги дуюми чахонй ягон созмони байналхалкй вучуд дошт?
- 2.Зарурати низоми нави муносибатҳои байналхалқиро асоснок кунед.

## СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАХИД.



Расми 4. Маросими ба имзо расидани Оинномаи СММ дар Конференсияи Сан-Франсиско 26.06.1945.

Яке аз кисматҳои асосии низоми нав дар муносибатҳои байналхалқии баъдиҷангӣ тавлиди Созмони Милали Муттаҳид буд. Он дар Конфронси байналхалқии дар шаҳри Сан-Франсиско ИМА, ки аз 25 апрел то 26 июни соли 1945 баргузор гардида буд, тавлид ёфтааст. Муасисони СММ ҳамаи 51 давлати аъзои Иттиҳоди зиддиға-шистӣ буданд. Дар рӯзи охирини конфронс - 26 июн Оинномаи СММ қабул карда шуд, ки он 24 октябри соли 1945 ба эътибор даромад. Ҳа-мин рӯз ҳамчун Рӯзи ташкилёбии Созмони

Милали Муттаҳид қайд карда мешавад.

Созмони Милали Муттаҳид моҳи январи соли 1946 ба кор шурӯъ кардааст.

Алҳол қароргоҳи СММ дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳиди Амрико воқеъ гардидааст.

То соли 1966 аъзои гайридоимии Шӯрои Амният аз 6 давлат иборат буданд. Ҳамон сол шумораи онҳо ба 10 расонида шуд. Ин аъзо баъди ҳар ду сол иваз карда мешаванд.



- 1.Созмони Милали Муттаҳид барои ҷомеаи чаҳонӣ чӣ аҳамият дорад?
- 2.Ҷадвалҳои мавзӯро шарҳу эзоҳ дода, оид ба онҳо ба ҳамдарсон саволҳо дихед.

**КОНФРОНСИ СУЛҲИ ПАРИЖ.** Баъди ҷанг бо давлатҳои Иттиҳоди зидди фашистӣ созишномаи сулҳ ба имзо расонида ва масъалаҳои дигари баъдиҷангиро ҳаллу фасл намудан лозим буд. Барои ҳамин мақсадҳо сардорони Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳиди Амрико ва Британияи Кабир дар конфронси байналхалқии Потсдам бори дигар усулҳои ҳалли осоиштаи масъалаҳои баъдиҷангии Аврупо ва тамоми чаҳонро муайян карданд.

Давлатҳои ғолиб қарор доданд, ки конфронси байналхалқии сулҳ даъват карда шавад. Намояндагони ИҶШС ва Британияи Кабир лоиҳаи хуччатҳои конфронси дар пешистодаро қарib якуним сол таҳия намуданд. Инак, ин конфронс аз 29 июл то 15 октябри соли 1946 дар шаҳри Париж баргузор гардид. Дар он

намояндагон аз 21 давлати чаңон - Австралия, Англия, Белгия, Бразилия, Голландия, Зеландия Нав, ИМА, ИЧШС, Канада, Норвегия, Полша, Фаронса, Чехословакия, Чин, Югославия, Юнон, Ҳабашистон, Ҳиндустон, ЧШС Белоруссия, ЧШС Украина, Чумхурин Африкои Җанубӣ ширкат варзишанд.

Сарфи назар аз ҷидду ҷаҳди вакилони конфронт таҳия ва имзои созишномаҳои сулҳ аз сабаби мушкилии ин масъала хеле тӯл қашид. Ба намояндагони ИЧШС ва ИМА лозим омад, ки моҳи декабри ҳамон сол дар шаҳри Нью-Йорк ҷамъ омада, баъзе нуқтаҳои ин аҳдномаҳоро дақиқтар кунанд.

Ҳамин тарик, 10 февраля соли 1947 бо Италия, Финляндия, Булғория, Венгрия ва Румыния ва 15 май соли 1955 бо Австроия созишномаҳои сулҳ ба имзо расонид шуданд. Бо ҳамин ин давлатҳо аз ҳолати ҷанг бо давлатҳои Иттиҳоди зиддиғашистӣ баромаданд. Созишномаҳои масъалаҳои ҳудудҳои баъзе давлатҳоро дарбар гирифтанд. Масалан, Италия ба ҳудудҳои то оғози ҷангдоштai ҳуд баргардонида шуда, як қисми минтақаҳои шимолии он ба Фаронса ва Юнон дода шуд ва қисми дигари Италия - Триест дар байнни Италия ва Югославия таксим карда шуд. Сарҳадҳои Олмон ва Чехословакия низ ба давраи пешазсангӣ баргардонида шуданд. Ҷопон аз мамлакатҳои забткардааш маҳрум шуд. Дар ҳудудҳои ИЧШС Норвегия, Венгрия ва Булғория ҳам тағииротҳо ба мал омаданд. Албания ва Ҳабашистон бошанд, истиқлолият ба даст оварданд. Бо Ҷопон бастани сулҳ тӯл қашид. Моҳи сентябрь соли 1951 дар шаҳри Сан-Франсиско конфронт оид ба бастани созишномаи сулҳ бо Ҷопон баргузор гардид. ИЧШС, Полша ва Чехословакия ба ин конфронт омада бошанд ҳам, ба зери созишномаи таҳияшуда имзо нағузоштанд.



1. Бигӯед, ки Олмон ва Италия пеш аз Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва дар рафти он қадом қишварҳоро ишғол карда буданд.
2. Конфронт сулҳи Париж қадом масъалаҳоро мавриди муҳокима қарор дод ва онҳо чӣ тавр ҳал карда шуданд?

**ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ҲУҚУҚИ БАШАР.** Созмони Милали Муттаҳид, давлатҳои мутамаддин ва аҳли пешқадами ҷаҳон муносибати фашизмро нисбат ба инсон ҳуб дарк карданд ва фахмиданд, ки одам дар назди қудрат ва қонунҳои зиддиинсонии давлатҳои низоми сиёсиашон фашистӣ ва бо онҳо монанд очиз аст. Фашистони Олмон ва шарикони онҳо дар солҳои Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ миллионҳо одамони бегуноҳро нест карданд. Онҳо ҳатто ҷойҳои одамқатлӯнии оммавӣ - лагерҳои концентратсионӣ доштанд. Бухенвалд аз қалонтарини онҳо буд. Дар ин ҷо ҳатто кӯдаконро ҳам ба қатл мерасониданд. Одамонро зинда дар оташдон месӯzonиданд.

Аз ин рӯ, хифзи ҳуқуқи инсон яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид. Ин буд, ки 10 декабря соли 1948 Маҷлиси Кулли Созмони Милали Муттаҳид "Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар"-ро қабул кард. Он ҳуқуку озодиҳои асосири барои ҳар як шаҳрванди давлатҳои ҷаҳон инъикос намудааст. Ҳамаи 30 моддаи Эъломия пур аз ғояҳои инсондӯстона мебошанд. Давлатҳои ҷаҳон бояд ҳуқуқу озодиҳои инсонро, ки дар ин санади ҳуқуқи байналхалқӣ омадааст, ҳамаҷониба хифз намоянд, ҳуқуқи инсонро поймол нақуанд.

## ИҚТИБОСХО АЗ «ЭЪЛОМИЯИ УМУМИИ ҲУҚУҚИ БАШАР»

**Моддаи 1.** Тамоми одамон озод ва аз нигоҳи шаъну шарафу ҳуқуқҳо баробар ба дунё меоянд. Ҳамаи онҳо аклу вичдон доранд ва бояд нисбат ба ҳамдигар бародарвор муносибат кунанд.

**Моддаи 3.** Ҳар инсон ҳаққи зиндагӣ, озодӣ ва даҳлнозазири (масуният) шаҳсӣ дорад.

**Моддаи 5.** Ҳеч кас набояд мавриди шиканча ё рафтори бераҳмона, гайриинсонӣ, ё ба шаъну шарафи ўтаҳкиромез ва ҷазо қарор гирад.

**Моддаи 9.** Касро худсарона дастгир, зиндорӣ ва бадарга кардан мумкин нест.

**Моддаи 17.** Ҳар инсон ҳақ дорад, ки ба танҳоӣ ва ё муштарак бо дигарон соҳиби моликият бошад. Ҳеч кас набояд худсарона аз моликият маҳрум карда шавад.

**Моддаи 19.** Ҳар инсон ба озодии ақида ва изҳори озодонаи он ҳақ дорад; ин ҳуқуқ - озодии доштани ақидаҳо будуни ҳеч мамония, озодии ҷустуҷӯй кардан, дарёфтани ва густариши иттилооту ақидаҳо аз тарики ҳар василае ва новобаста аз марзҳои давлатиро фаро мегирад.

Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар яке аз санадҳои муҳим ва аввалинест, ки онро СММ барои дифоъи ҳуқуқи озодиҳо ва шаъну шарафи инсон қабул кардааст. Эъломияи мазкур мақому мартабаи фитрии инсонро ба ҷаҳорчӯбайи ҳуқуқ ва қонуни умумибашарӣ ворид соҳт. Аз он вакт сар карда масъалаи хифзи ҳуқуқи инсон мавриди таваҷҷӯҳи доимию Созмони Милали Муттаҳид қарор гирифтааст.



1. Мақсади Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башар аз чӣ иборат аст?
2. Яке аз моддаҳои Эъломияи Умумии Ҳуқуқи Башарро шарҳ дихед.

## ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДИИ БАЙНАЛҲАЛҚӢ



**Расми 5. Жан Моне**  
(1888-1974)  
иқтисодӣ  
молшиноси Фаронса,  
ташаббускори ба  
имзо расидани  
қарордоди  
иттифоқи аврупои

Давлатҳои Фарб дар марҳалай охирини Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ ва баъди он ҳамкории иқтисодиро вусъат доданд. Соли 1944 дар шаҳри Бретон-Вудси ИМА дар Конғронси Милали Муттаҳид намояндагони 44 давлати ҷаҳон "низоми асъории Бретонвуд"-ро таъсис намуданд. Муассисони ин низом дар бораи муайян намудани курби тиллоии доллари амрикӣ аҳду паймон карда, ҳуҷҷати даҳлдор ба имзо расониданд. Ин созмон соли 1995 ба Созмони Умумиҷаҳонии Тиҷорат мубаддал гардида, имконият дод, ки давлатҳои аъзо бочи кам пардоҳанд ва савдои озодро васеъ кунанд.

Дар асоси ин низом ҳамгириони иқтисодии давлатҳои Аврупо оид ба саноати филиззот, ангиштсанг ва маъданӣ оҳан ташкил карда шуд, ки ба он Белгия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Фаронса ва Олмон дохил буданд. Соли 1957 ҳамин давлатҳо Иттиҳоди Иқтисодии Аврупо, ё худ "Бозори умумӣ"-ро таъсис намуданд. Баъдтар ба ин созмони иқтисодӣ ҷандин давлати дигари Аврупо низ дохил шуданд, аз он ҷумла, Британияи Кабир